

Маълумот барои тамос

дар ш. Душанбе:

Зарина Одинаева

Тел.: (+992-48) 701-1443

E-mail: [zodinaeva@ifc.org](mailto:zodinaeva@ifc.org)

**IFC барои ҷорӣ намудани таҷрибаи пешқадам дар соҳаи идоракунии хавф дар кишварҳои Аврупо ва Осиёи Марказӣ кӯмак мерасонад**

**Ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 9-уми ноябри соли 2011**—IFC, узви гурӯҳи ташкилотҳои Бонки умумичаҳонӣ, дар якҷоягӣ бо Ассотсиатсияи коршиносон оид ба идоракунии хавф (**GARP**) ба бонкҳо ва ташкилотҳои қарзи хурд барои баланд бардоштани сатҳи устувории тиҷорат ва васеъ кардани намудҳои молу хизматрасониҳои молиявӣ тавассути рушди нерӯи онҳо дар соҳаи идоракунии хавф кӯмак хоҳанд расонид.

IFC ва **GARP** оид ба коркарди барномаи омӯзиши касбӣ ва сертификатсия дар соҳаи идоракунии хавф, ки дар нӯҳ кишвари зерин бори аввал пешниҳод карда мешавад, созишномае ба имзо расониданд: Арманистон, Озарбойҷон, Маҷористон, Қирғизистон, Молдавия, Россия, Тоҷикистон, Украина ва Ўзбекистон. Барнома ба тайёр кардани кормандони ташкилотҳои молиявии маҳаллӣ равона карда шуда, барои баланд бардоштани сатҳи ҳифзи ташкилотҳои молиявии маҳаллӣ аз бӯҳронҳои молиявии имконпазир имкон медиҳад. Дар минтақа аввалин маротиба омӯзиши касбӣ ва сертификатсия бо забони русӣ гузаронида хоҳад шуд, ки ин барои ба таври назаррас васеъ кардани гурӯҳи иштирокчиёни барнома мусоидат мекунад. Барои амалисозии Барномаи мазкур IFC дар ҳар як кишвар шарикони маҳаллиро баҳри гузаронидани омӯзиш дар маҳалҳо ҷалб намуд. Мутахассисони IFC ба иштирокчиёни барнома ҷиҳати муайян ва кам кардани сатҳи хавфҳои молиявӣ ба монанди хавфҳои қарзӣ, бозорӣ ва амалиётӣ кӯмак хоҳанд расонид.

“IFC ба ташкилотҳои молиявӣ дар Аврупо ва Осиёи Марказӣ ҷиҳати баланд бардоштани нерӯи онҳо дар соҳаи идоракунии хавф кӯмак расонида истодааст», - мегӯяд роҳбари Лоихаи IFC «Барномаҳои машваратӣ оид ба беҳтар кардани инфрасохтори молиявӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Озарбойҷон» Зарина Одинаева. «Ҳамкориҳои IFC, GARP ва шарикони маҳаллӣ оид ба ҷорӣ намудани барномаи омӯзиши касбӣ ва сертификатсия дар соҳаи идоракунии хавф дар минтақа ба мутахассисони идоракунии хавф ва дигар коршиносон дар кишварҳои мазкур имкон медиҳад, ки дар доираи барномаи сертификатсиякунонии дар миқёси байналхалқӣ эътирофгардида аз омӯзишҳо гузашта, имтиҳон супоранд. Ин ба онҳо ҷиҳати мустақкам намудан ва рушди идораи хавф дар минтақа имкон хоҳад дод».

Лоихаи мазкур дар доираи Барномаи IFC оид ба рушди инфрасохтори молиявӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Озарбойҷон, инчунин Барномаи IFC оид ба идораи бӯҳрон дар бозорҳои молиявӣ, ки дар ҳамкорӣ бо Ҳукуматҳои Швейтсария, Австрия, Финландия ва Ҳолланд амалӣ шуда истодааст, пеш бурда мешавад. Фаъолияти лоихаҳо ба рушди бозорҳои молиявӣ тавассути пуркуват намудани бюроҳои қарз, ҷорӣ намудани барномаҳои сертификатсиякунонӣ дар соҳаи идоракунии хавф, инчунин тавассути мусоидат ба ҳалли масъалаи қарзҳои пардохтношуда нигаронида шудааст.

**Оид ба IFC**

IFC, узви гурӯҳи ташкилотҳои Бонки умумичаҳонӣ буда, ташкилоти калонтарини ҷаҳонии рушд мебошад, ки фаъолияти худро ба рушди бахши хусусӣ дар кишварҳои рӯбатараққӣ ва дар

марҳалаи гузариш қарордошта равона мекунад. Мо ба рушди босуботи кишварҳои рӯбатараққӣ тавассути маблағгузори сармоя, пешниҳод намудани хизматрасониҳои машваратӣ ба ширкату ҳукуматҳо ва сафарбаркунии сармоя ба бозорҳои молиявии байналхалқӣ мусоидат мекунем. Дар соли молиявии **2011** новобаста аз вазъияти номуайяни ҷаҳонии давомёфтаистода мо ба мизочони худ ҷиҳати таъсиси ҷойҳои кори нав, беҳтар кардани нишондиҳандаҳои экологии фаъолият ва дастгирии аҳолии маҳаллӣ кӯмак расонидем. Дар ҳамин асно ҳаҷми маблағгузори мо дар соли ҷорӣ дар тӯли таърих аз ҳама зиёд гардида, тақрибан **19** млрд. доллари ШМА-ро ташкил дод. Барои маълумоти муфассал ба саҳифаи интернетии зерин ташриф оред: [www.ifc.org](http://www.ifc.org)

**Тавассути саҳифаҳои интернетии зерин дар тамос бимонед:**

[www.facebook.com/IFCwbg](http://www.facebook.com/IFCwbg)

[www.twitter.com/IFC\\_or\\_g](http://www.twitter.com/IFC_or_g)

[www.youtube.com/IFCvideocasts](http://www.youtube.com/IFCvideocasts)

[www.ifc.org/SocialMediaIndex](http://www.ifc.org/SocialMediaIndex)

#### **Оид ба SECO**

Котиботи давлатии Швейтсария оид ба масъалаҳои иқтисодӣ мутасадди сиёсати иқтисодии Конфедератсияи Швейтсария мебошад. Мақсади котибот таъсис ва рушди шароитҳои танзимкунандаи сиёсати иқтисодӣ баҳри беҳтар кардани муҳити соҳибкорӣ мебошад. **SECO** инчунин Швейтсарияро дар ташкилотҳои бузурги бисёрҷониба ва байналхалқӣ муаррифӣ намуда, дар фаъолият оид ба паст кардани сатҳи камбизоатӣ шомил мебошад ва инчунин ба кишварҳои рушдёфтаистодаи дар марҳалаи гузариш қарордошта ҷиҳати бунёди ҷомеаи устувори демократӣ ва иқтисоди бозоргонии босубот кӯмак мерасонад. Ҳар сол Швейтсария барои рушди ҳамкорӣ ва кӯмак ба кишварҳои дар марҳалаи гузариш қарордошта тақрибан **1.9** млрд. дол. ШМА ҷудо мекунад. Барои маълумоти иловагӣ ба саҳифаи интернетии зерин муроҷиат кунед: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch).

#### **Оид ба Ассотсиатсияи GARP**

Ассотсиатсияи ҷаҳонии коршиносон оид ба идораи хавф (**GARP**) ташкилоти ғайритиҷоратиест, ки мақсади он аз тайёр кардани мутахассисон ва ширкатҳо баҳри қабули қарори ҳамаҷониба баркашидашуда бо дарназардошти хавф иборат аст. Ба ассотсиатсия тақрибан **150 000** мутахассисон оид ба идоракунии хавф ва тадқиқотчиён аз бонкҳо, ширкатҳои сармоягузори, сохторҳои ҳукуматӣ, муассисаҳои таълимӣ ва корпоратсияҳо аз зиёда аз **195** кишвари ҷаҳон шомиланд. **GARP** имтиҳонотро аз рӯи тахассусҳои Мутахассис оид ба идоракунии хавфи молиявӣ (**Financial Risk Manager**) (**FRM**®) ва Коршиноси соҳаи идоракунии хавфи энергетикӣ (**Energy Risk Professional**) (**ERP**®) мегузаронад; сертификатҳои он аз ҷониби коршиносони соҳаи хавф дар тамоми ҷаҳон эътироф мегарданд. **GARP** инчунин рушди идоракунии хавфро тавассути гузаронидани омӯзишҳои баландсифат барои коршиносон дар ҳамаи сатҳҳо таъмин мекунад. [www.garp.org](http://www.garp.org).